

Махфият аз тарафи мақомоти омили давлатӣ  
кафолат дода мешавад

Шакли ҳисоботи мушоҳидаи омили  
умумидавлатӣ

Замимаи 1  
ба фармони Директори Агентии  
омили назди Президенти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  
аз «01» сентябри соли 2023 №45

Вақти сарфшуда барои пур кардани шакли омили, бо соат (ба давра гиред)					
то 1 соат	1-2	2-4	4-8	8-40	зиёда аз 40 соат

Рузнома 001

Якҷағҳа  
Муҳлати пешниҳод – рузи 10 – уми баъди пешниҳоди рузнома

Рузномаи истифодаи бучети вақт  
(барои шахсони синни аз 10 сола ва калонтар)

Давраи ҳисобот 

--	--	--	--

 сол

1. Номи ҳудуди ҷойгиршавӣ (маҳалли аҳолинишин) \_\_\_\_\_

2. Рамзи маҳалли аҳолинишин аз рӯи ОКATO<sup>1</sup>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Рамзи намуди маҳалли аҳолинишин (1 -шаҳр, 2 - деҳа) 

--

4. Рамзи хонавода 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Рақами тартибии аъзои хонавода 

--	--

6. Рамзи шахс, масъули гузаронидани пурсиш  
(мнбаъд – интервьюер) 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санаи гузаронидани мусоҳиба дар рузи корӣ    руз 

--	--

 моҳ 

--	--

Санаи гузаронидани мусоҳиба дар рузи истироҳат    руз 

--	--

 моҳ 

--	--

Эзоҳ:  
<sup>1</sup> Таснифоти маъмурию ҳудудии объектҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳар кадоми мо вақти худро гуногун мегузаронем. Шумо чи гуна вақти худро мегузаронед?					Муҳтарам мусоҳиб, кушиш намоед, ки ин рӯзнома дар кучо, ки набошед бо худ нигоҳ доред. Хоҳиш, ки ҳамаи фаъолиятҳои худро ҳамон лаҳза ё баъди он ҳатман қайд намоед, вақти фаъолиятро нишон диҳед (соат/дақиқа)!								
Рузи кори ҷафта _____					1-саҳифаи рӯзнома								
Вақт	1. Шумо дар ин рӯз бо чӣ машғул будед?			2. Боз ба кадом корҳои иловагӣ машғул будед дар ин рӯз?			3. Шумо дар кучо будед?			4. Дар ин вақт Шумо танҳо будед ва ё бо ягон шахси дигаре, ки мешиносед?			
	Ҳамаи намуди фаъолият, ки Шумо ҳатто ҳамагӣ якчанд дақиқа ҳам машғул будед, нишон диҳед.	Рамзи намуди машғулият <sup>2</sup>		Фаъолиятро ки дар баробари фаъолияти асосӣ анҷом додаед, нишон диҳед	Рамзи намуди машғулият <sup>2</sup>		Ҷойи фаъолиятро нишон диҳед, масалан хона, назди рафиқон, дар автобус ва ғайра	Рамз и мақоли фаъолият <sup>2</sup>		Танҳо	Бо кудакони то 10 солаи хонаводаи Шумо	Бо дигар аъзоёни хонаводаи Шумо	Бо дигар шахсони шинос
07.00-07.10													
07.10-07.20													
07.20-07.30													
07.30-07.40													
07.40-07.50													
07.50-08.00													
08.00-08.10													
08.10-08.20													
08.20-08.30													
08.30-08.40													
08.40-08.50													
08.50-09.00													
09.00-09.10													
09.10-09.20													
09.20-09.30													
09.30-09.40													
09.40-09.50													
09.50-10.00													

Эзоҳ:

<sup>2</sup> Инҷо ва баъдтар аз тарафи иқтисодчӣ пур карда мешавад

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Рузи истироҳатии ҳафта										8-ум саҳифаи рузнома							
Вақт	1. Шумо дар ин рӯз бо чӣ машғул будед?				2. Боз ба кадом корҳои иловагӣ машғул будед дар ин руз?				3. Шумо дар кучо будед?			4. Дар ин вақт Шумо танҳо будед ва ё бо ягон шахси дигаре, ки мешиносед?					
	Ҳамаи намуни фаъолият, ки Шумо ҳатто ҳамагӣ якчанд дақиқаҳам машғул будед, нишон диҳед.		Рамзи намуни машғул ият <sup>2</sup>		Фаъолиятро ки дар баробари фаъолияти асосӣ анҷом додаед, нишон диҳед		Рамзи намуни машғул ият <sup>2</sup>		Ҷойи фаъолиятро нишон диҳед, мсалан хона, назди рафиқон, дар автобус ва ғайра		Рамз и мақоли фаъолият <sup>2</sup>	Танҳо	Бо кудакони то 10 солаи хонаводаи Шумо	Бо дигар аъзоёни хонаводаи Шумо	бо дигар шахсон и шинос		
07.00-07.10																	
07.10-07.20																	
07.20-07.30																	
07.30-07.40																	
07.40-07.50																	
07.50-08.00																	
08.00-08.10																	
08.10-08.20																	
08.20-08.30																	
08.30-08.40																	
08.40-08.50																	
08.50-09.00																	
09.00-09.10																	
09.10-09.20																	
09.20-09.30																	
09.30-09.40																	
09.40-09.50																	
09.50-10.00																	
10.00-10.10																	
10.10-10.20																	
10.20-10.30																	
10.30-10.40																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]